



**ФАРМОИШ - РАСПОРЯЖЕНИЕ**

таърих 05.07.16

г.Душанбе

№ 85

Дар асоси моддаи 37

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва банди 1 фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 январи соли 2016, №1-ф, фармоиш медиҳам:

1. Дастурамал оид ба таҳияи лоиҳаи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 ва дурнамои нишондиҳандаҳои Бюҷети давлатӣ барои солҳои 2018-2019 (Марҳилаи 2) тибқи замима тасдиқ карда шавад.

2. Сардорони сарраёсатҳо, раёсатҳо, шӯъбаҳои дастгоҳи марказӣ, мақомоти молияи вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо мақсади ҳамкорӣ ва саривақт пешниҳод намудани маълумот оид ба даромад ва хароҷоти бюҷети соҳавӣ барои соли 2017 аз рӯи гуруҳбандии иқтисодӣ Дастурамали мазкурро ба Тақсимкунандагони асосӣ, Тақсимкунандагон ва Гирандагони маблағҳои бюҷетӣ дастрас намоянд.

3. Назорат оиди иҷрои қарори мазкур ба зиммаи Муовини якуми вазир Каримзода Ҷ. гузошта шавад.

Вазир

А. Курбониён

Бо фармоиши  
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз 5 июли соли 2016, №85  
тасдиқ карда шудааст

## **ДАСТУРАМАЛ**

**оид ба таҳияи лоиҳаи**

**Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017**

**ва дурнамои нишондиҳандаҳои**

**Буҷети давлатӣ барои солҳои 2018 – 2019**

**(Марҳилаи 2)**

**Душанбе - 2016**

## Мундариҷа

1. Муқаррароти умумӣ .....	4
2. Ҳадди ниҳоии хароҷот.....	5
3. Таҳияи Нақшаҳои стратегии буҷетии соҳаҳо .....	6
4. Таҳия ва пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ барои солҳои 2017-2019 .....	6
4.1 Тартиби таҳия ва пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ.....	7
4.2 Баррасии дархостҳои буҷетӣ .....	8
5. Муҳокимаи буҷетӣ .....	9
Замимаи 1.Тартиби таҳияи дурнамои даромади Буҷети давлатӣ .....	10
Замимаи 2: Банақшагирии хароҷоти соҳаҳо, .....	10
банақшагирии хароҷоти бахши мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ .....	10
Банақшагирии буҷети соҳаҳои иҷтимоӣ.....	12
Банақшагирии сармоягузори давлатӣ ва Нишондиҳандаҳои сармоягузориҳои асосии муттамарказ (БДС ва НСАМ).....	13
Банақшагирии хароҷоти соҳаи мудофия ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ.....	14
Банақшагирии бахшҳои иқтисодӣ .....	15
Банақшагирии хароҷоти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ .....	17
Замимаи 3: Омодасозии дархости буҷетӣ ва шаклҳои буҷетӣ .....	18
Шакли 1. Дурнамои ҷамъбасти даромади маблағҳои махсуси Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ.....	18
Шакли 2 «Барномаи давлатии сармоягузорӣ».....	18
Шакли 3. Дархости буҷетӣ.....	19
Дастурамал оид ба пур намудани шакли 3 «Дархости буҷетӣ» .....	19

## 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Дастурамали мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва чиҳати иҷрои фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 январи соли 2016 №1-ф таҳия гардида, марҳилаи дуюми банақшагирии буҷет, яъне омода намудани лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 ва дурнамои онро барои солҳои 2018 ва 2019»-ро дар бар гирифта, аз қадамҳои зерин иборат аст:

- Банақшагирии буҷет баъд аз муайян намудани ҳадди ниҳии хароҷот;
- Омодасозии нақшаи стратегии буҷетии соҳаҳо;
- Омодасозии дархостҳои буҷетӣ;
- баррасии дархостҳои буҷетӣ (муҳокимаи буҷетӣ);
- Таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 ва дурнамои он барои солҳои 2018 ва 2019».

Сиёсати иқтисодӣ ва молиявӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи миёнамӯҳлат барои ҳалли масъалаҳои афзалиятнок, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидаанд ва дар Паёми ҳарсолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудаанд, равона мегардад.

Таҳияи нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2017-2019 ва лоиҳаи Буҷети давлатӣ барои соли 2017 аз ду марҳилаи асосии банақшагирии буҷет иборат аст:

Марҳилаи 1: Таҳияи нишондиҳандаҳои сиёсати молиявӣ ва Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2019»;

Марҳилаи 2: Таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» ва дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2018-2019.

### Нақшаи тақвими таҳияи Буҷети давлатӣ барои соли 2017 ва дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2018-2019

Чорабиниҳо	Мӯҳлати иҷро	Мақомоти масъули давлатӣ
Хароҷотҳои зерниҳии пешакӣ барои зерсохторҳои тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ (ТМБ) ва гирандагони маблағҳои буҷетӣ (ГМБ)	то 18 июл	Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ)
Дархостҳои буҷетии ТМБ	то 20 июл	Гирандагони маблағҳои буҷетӣ (ГМБ)
Нақшаи миёнамӯҳлати сармоягузори тачдидшуда	15 июл	Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Маълумоти аниқшудаи дурнамои нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ	15 июл	Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон

<b>Чорабиниҳо</b>	<b>Мӯҳлати иҷро</b>	<b>Мақомоти масъули давлатӣ</b>
барои солҳои 2017-2019		
Лоихаҳои буҷети маҳаллӣ барои соли 2017 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷетӣ барои солҳои 2018-2019	20 июл	Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
Ҳадди ниҳии хароҷотҳои аниқшуда ба соҳаҳо ва ТАМБ	30 июл	Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Чамъбасти дархостҳои буҷетии ТАМБ	5 август	Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ)
Нақшаҳои стратегии буҷетӣ ба соҳаҳо	5 август	Вазоратҳои соҳавии пешбаранда
Тавзеҳот ба дархостҳои буҷетӣ	10 август	Вазоратҳои соҳавии пешбаранда
Наشري лоиҳаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 дар сомонаи интернетии Вазорати молия барои ҷомеа	15-20 август	Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳимояи буҷет	Тибқи қадвал	Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ТАМБ
Баррасии лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» дар мушовараи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	август	Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Пешниҳоди лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	20 сентябр	Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Пас аз аниқ намудани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар ҷараёни таҳияи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2019 Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон такроран ба Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ пешниҳод менамояд. Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ дар навбати худ нишондиҳандаҳои макроиқтисодии аниқшударо ба Тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ мерасонанд.

## **2. ҲАДДИ НИҲИИ ХАРОҶОТ**

Дар мӯҳлати то 18 июли соли ҷорӣ Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ТАМБ ҳадди ниҳоии хароҷотро аз рӯи соҳаҳо, ки аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, ирсол менамояд. Тақсимоти ҳадди ниҳоии хароҷоти соҳавӣ оид ба ТАМБ дар якҷоягӣ бо вазоратҳои соҳавии пешбаранда амалӣ карда мешавад.

Инчунин, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ТАМБ «Нишондиҳандаҳои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2019»-ро, ки аз ҷониби Комиссияи буҷетӣ тасдиқ шудааст, ирсол менамояд.

То 11 июл ТАМБ дар асоси афзалиятҳои соҳавӣ ва ҳадди ниҳоии хароҷотҳо, ки аз ҷониби Вазорати молия барои Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетии дахлдор муқаррар шудааст, ҳадди зерниҳоии хароҷотҳои пешакиро барои зерсохторҳои ТМБ ва ГМБ муайян менамояд.

### **3. ТАҲИЯИ НАҚШАҲОИ СТРАТЕГИИ БУЌЕТИИ СОҲАҲО**

Мутобиқи моддаи 32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазоратҳои соҳавии пешбаранда Нақшаҳои стратегии буҷетии соҳавии дахлдорро таҳия намуда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 5 августи соли ҷорӣ пешниҳод менамоянд.

Нақшаҳои стратегии буҷетӣ бояд аз ҷониби вазоратҳои соҳавии пешбаранда дар асоси ҳуҷҷати «Самтҳои асосии сиёсати молиявӣ ва Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2019», ки аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маъқул дониста шудаанд, аз нав дида баромада, ба он тағйиротҳои дахлдор ворид карда шавад.

Шакл ва сохтори Нақшаҳои стратегии буҷетии соҳа дар Замимаи 4 дастурамали мазкур оварда шудааст.

Дар қисми 5 Замимаи 4 дар ҷадвали ҷамъбасти «Дархост ва дурнамо мутобиқи моддаҳои асосии гуруҳбандии иқтисодии буҷет» дар сутуни «соли 2017 (Дурнамо)» бояд маълумотҳои, ки дар НСБ пешниҳод гардидаанд, нишон дода шаванд.

Нишондиҳандаҳои молиявие, ки дар сутуни «соли 2017 (Дархости буҷетӣ)» оварда шудаанд ба нишондиҳандаҳои, ки дар доираи ҳадди ниҳоии хароҷоти соҳа пешниҳод гардидаанд, бояд мувофиқат кунанд.

Ҳангоми мавҷуд будани тағйиротҳои зиёд, бояд эзоҳҳои дахлдор оиди тағйиротҳо дар банди охирони ҷадвал «эзоҳ» оварда шавад.

Маълумот оиди нишондиҳандаҳои асосие, ки дар НСБ тағйир ёфтаанд ва дар робита бо тағйиротҳои мусбӣ ё манфӣ аз нишондиҳандаҳои дурнамо метавонанд иҷро нашаванд ва ё беҳтар шаванд, инчунин бояд дар қисми мазкур оварда шаванд.

Вазорати молия дархостҳои буҷетие, ки бе пешниҳоди НСБ пешниҳод гардидаанд, қабул ва баррасӣ наменамад. Дар ин ҳолат, лоиҳаи буҷет барои соли 2017 оиди соҳаи дахлдор аз ҷониби Вазорати молия дар доираи буҷети тасдиқшудаи соли 2016, пешниҳод карда мешавад.

### **4. ТАҲИЯ ВА ПЕШНИҲОДИ ДАРХОСТҲОИ БУЌЕТИ БАРОИ СОЛҲОИ 2017-2019**

#### ***4.1 Тартиби таҳия ва пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ***

Дар марҳилаи дуҷуми таҳияи Буҷети давлатӣ дар асоси ҳадди ниҳоии хароҷоти тасдиқшуда, дархостҳои буҷетӣ таҳия мегарданд.

Таҳияи Буҷети давлатӣ дар асоси “Гуруҳбандии даромад ва хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастурамал оид ба истифодабарии онҳо”, ки бо фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2015 сол таҳи №173 тасдиқ шудааст, амалӣ карда мешавад ва барои ҳамаи иштирокчиёни раванди буҷет ягона аст, амалӣ мегардад.

Дастурамали мазкур дар сомонаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (minfin.tj) ҷойгир карда шудааст.

Гуруҳбандии идоравии мавқеи муҳими гуруҳбандии буҷетӣ барои таҳия ва пешниҳоди лоиҳаи буҷет ва назорати минбаъдаи иҷрои он мебошад.

Гуруҳбандии идоравӣ аз 3 сатҳи тобеият иборат аст:

Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ);

Тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ (ТМБ);

Гирандагони маблағҳои буҷетӣ (ГМБ).

Ҳамин тариқ, ТАМБ таҳияи буҷети ҳамаи ТМБ ва ГМБ-ро, ки ба сохтори идоравӣ ва маблағгузории онҳо тобеанд, ҳамоҳанг менамоянд. Вазифаҳои асосии муассисаҳои ҳар як сатҳи гуруҳбандии идоравӣ дар поён мушаххас оварда шудааст.

#### ***Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ):***

- ҳадди ниҳоии хароҷоти ТМБ-и зертобеи худро тақсим менамоянд;
- тафтиш ва таҳлили лоиҳаи дархостҳои ҷамъбасти ва асосии пешниҳоднамудаи ТМБ-ро таъмин менамоянд;
- дархостҳои буҷетии ҷамъбасти ТМБ-ро тасдиқ менамоянд;
- дархости ҷамъбасти буҷетӣ ва дурнамои даромадро таҳия менамоянд (замимаи 1);
- дархости буҷетиро барои маблағгузории асосии марказонадшуда омода менамоянд;
- лоиҳаи буҷети соҳавии таҳияшударо бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ба Вазорати молия дар мӯҳлатҳои муқарраршуда пешниҳод менамоянд.

#### ***Тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ (ТМБ):***

- ҳадди ниҳоии хароҷоти ГМБ зертобеъро муайян менамоянд;
- лоиҳаи пешниҳодшудаи дархостҳои буҷетии ГМБ-ро тафтиш ва таҳлил менамоянд;
- дархостҳои пешниҳоднамудаи ГМБ-ро тасдиқ менамоянд;
- лоиаи ҷамъбасти дархости буҷетиро омода намуда, дар муҳлати муқаррагардида ба ТАМБ пешниҳод менамоянд.

#### ***Гирандагони маблағҳои буҷетӣ (ГМБ):***

- лоиҳаи дархости буҷетиро дар доираи ҳадди ниҳоии барои ГМБ ҷудогардида, омода менамояд;
- дар мӯҳлатҳои муқарраршуда дархости буҷетиро дар шакли муқарраргардида ба ТМБ барои тасдиқ пешниҳод менамояд.

ТАМБ дархостҳои буҷетиро мушаххас таҳлил намуда, дар асоси маълумотҳои аз муассисаҳои зертобеи худ гирифташуда қадвалҳои ҷамъбастиро тартиб медиҳад.

Дархостҳои буҷетӣ барои ҳар як ГМБ таҳия гардида, бо дарназардошти шакли дархости буҷетӣ (хароҷотҳо барои нигоҳдорӣ, амалиявӣ ва ғ.) аз рӯи моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодӣ пешниҳод мегарданд.

Гирандагони маблағҳои буҷетӣ, ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ карда мешаванд, дархостҳои буҷетиро то санаи 20 июли соли ҷорӣ ба Тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ пешниҳод менамоянд.

Дар асоси дархостҳои иловагии буҷетӣ ТАМБ дархости ҷамъбастиро аз рӯи:

- сарчашмаҳои маблағгузорӣ;
- аз рӯи соҳаҳо;
- дархости умумӣ аз рӯи ТАМБ, ки ҳамаи сарчашмаҳо, ҳамаи сатҳҳо ГВБ, ГИБ, шакли дархости буҷетӣ, ҳамаи ТМБ ва ГМБ-ро дар бар мегирад, пешниҳод менамояд.

Ҳангоми пешниҳоди дархостҳо ба Вазорати молия бо дархостҳои буҷетӣ, инчунин бояд ҳисобномаҳои иқтисодии асосноккардашуда аз рӯи ҳар як моддаи хароҷоти гурӯҳбандии буҷетии даромадҳо ва хароҷотҳо дар асосии гуруҳбандии идоравӣ, иқтисодӣ ва вазифавӣ низ пешниҳод карда шаванд.

Ҳангоми банақшагири ТАМБ, ТМБ ва ГМБ-ро зарур аст, ки маблағҳои буҷетӣ ва махсусро байни моддаҳои хароҷотии иқтисодӣ, бо муайян намудани афзалияти маблағҳои махсус, тақсим намоянд.

Дархостҳои буҷетӣ ва замима ба онҳо ба Вазорати молия аз ҷониби Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ, пешниҳод карда мешавад. Вазорати молия ҳуқуқи қабул, баррасӣ ва муҳокимаи дархостҳои буҷетие, ки аз ҷониби ТМБ ва ГМБ алоҳида пешниҳод гардидаанд, надорад.

Ҳаҷми умумии хароҷотҳои ТАМБ набояд аз ҳаҷми ниҳоии хароҷотҳои муқарраргардида зиёд бошад. Дархостҳои буҷетие, ки аз ҳаҷми ниҳоии хароҷотҳо зиёд мебошанд, дар алоҳидагӣ, дар замимаи дархости буҷетӣ аз рӯи шакли тавсиф ва ҳисобҳои мушаххаси маблағҳои зарурии маблағгузори иловагӣ, пешниҳод карда мешаванд.

Номгуи ҳуҷҷатҳо ва ҳисобҳои иловагӣ, ки талаботҳои умумӣ ва хосро ба ТАМБ барои пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ дар бар мегирад, дар Замимаи 2 «Банақшагирии хароҷотҳои соҳавӣ» оварда шудааст.

Дархостҳои буҷетии ҷамъбасти ТАМБ, ки дар доираи ҳадди ниҳоии хароҷот таҳия гардиданд, бояд дар шакли ҷопӣ то 5 августи соли 2016 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шаванд.

#### **4.2 Баррасии дархостҳои буҷетӣ**

Ҳангоми баррасии дархостҳои буҷетии гирандагони маблағҳои буҷетӣ, раёсатҳои



соҳавии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амалиётҳои зеринро иҷро менамоянд:

- таҳлили мувофиқатии дархостҳо ба параметрҳои асосии буҷет ва нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таҳлили асоснокии хароҷотҳо ва манбаъҳои пушонидани онҳо, инчунин дар ҳисобҳо истифода бурдани нархҳои амалкунанда, музди меҳнат, меъёрҳои нархномаҳои моддӣ ва хароҷотҳои пулӣ ҳангоми таҳияи сметаҳои хароҷотӣ ба меъёрҳои тасдиқгардида, нормативҳо ва стандартҳои амалкунандаи соҳаи дахлдор.

Дар ҳолати дур шудан аз талаботҳои тасдиқгардида, тағйиротҳо ворид намуда, ба барои баррасӣ ва муҳокимаи минбаъдаи ТАМБ пешниҳод менамоянд.

ТАМБ дар сатҳи маҳал, ичунин лоиҳаҳои дархостҳои буҷетии дахлдорро ба вазоратҳои асосии соҳавӣ ва ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол менамояд.

Пешниҳоди дархостҳо ба вазоратҳои асосии соҳавии дахлдор ҳатмӣ мебошад. Вазорати молияи ҶТ дархостҳоеро, ки аз ҷониби вазорати соҳавии дахлдор тасдиқ нагардидаанд, баррасӣ наменамояд.

Ба муҳлати то 10 августи соли ҷорӣ вазоратҳои соҳавии пешбаранда (масъалан Вазорати маориф ва илми ҶТ) бояд эроду пешниҳоди худро (агар дошта бошад) ба ТАМБ (Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ), ки дар тобеияташ ГМБ аст (Коллеҷи тиббӣ) ва нусхаи онро (пешниҳодот) ба Вазорати молия ирсол намояд.

Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон то санаи 15 июли соли ҷорӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дурнамои аниқшудаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро барои солҳои 2017-2019, инчунин руйхати барномаҳои инвѳеститсионӣ ва маблағгузории асосии мутғамарказонидашударо барои давраи миёнамӯҳлат пешниҳод менамояд. Дар асоси дурнамои аниқшудаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар раванди таҳияи Буҷети давлатӣ Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад ба нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ тағйирот ворид намояд.

Тағйироти дар ин маврид ба амалода аз ҳадди ниҳоеи хароҷоти пешакӣ муайяншудаю маълумотҳои ба ТАМБ пешниҳодгардида, дар муҳокимаи буҷетӣ ҳаллу фасл мегарданд.

Вазорати молияи ҶТ то 20 сентябри соли 2016 лоиҳаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2019, тавзеҳот оид ба лоиҳаи буҷет ва ҳисобот оиди баҳодиҳии хавфҳои фискалиро таҳия намуда, барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тавзеҳот пешниҳод менамояд.

## **5. МУҲОКИМАИ БУЌЕТИ**

Дар ҷараёни таҳияи буҷет Вазорати молия бо ТАМБ дархостҳои буҷетиро муҳокима менамояд. Муҳокимаи буҷетӣ мутубиқи тақвими гузаронидани муҳокимаи буҷет, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 5 август тасдиқ намуда, ба ТАМБ ирсол менамояд, гузаронида мешавад.

Дар ҷараёни муҳокимаи буҷетӣ дар назар дошта шудааст, ки дархостҳои буҷетӣ бо ҳисобҳои зарурии ба дархости замимашуда ва пешниҳодоти вазорати пешбари соҳавӣ, баррасӣ карда мешаванд. Дар натиҷаи муҳокимаи буҷетӣ протоколи эрод/мувофиқаҳо таҳия мегардад, ки дар он эроду пешниҳоди тарафҳо инъикос карда мешавад. Протоколи

тартибдодашуда аз ҷониби: Вазорати молия ба имзо расонида шуда, ТАМБ шинос карда мешавад.

Дар ҳолати мавҷуд будани эродҳо протоколи мазкур барои баррасии минбаъда ва қабули қарори дахлдор бо лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 ва дурнамои нишондиҳандаҳои бучетӣ барои солҳои 2018-2019» ба Комиссияи доимамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.

### **Замимаи 1.Тартиби таҳияи дурнамои даромади Бучети давлатӣ**

Дурнамои даромади Бучети давлатӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», кодексҳои андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба бучет”, “Дар бораи бочи давлатӣ”, Дастури методӣ оид ба “Пешгӯии воридоти даромадҳои давлатӣ” ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян карда мешавад.

Лоиҳаи дурнамои даромадҳои Бучети давлатӣ дар асоси нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2019 аз рӯи рушди иқтисодиёт, ҳисоботҳои омори давлатӣ ва маълумотҳои пешниҳоднамудаи вазорату идораҳои соҳавӣ ва андозсупорандагон, аз ҷумла корхонаҳои калони бучеташақкулдиҳанда таҳия карда шуда, дар он маълумотҳо оид ба бақияпулиҳои андоз, имтиёзҳои андозӣ ва гумрукӣ ба инобат гирифта мешаванд.

Андозсупорандагон ва агентҳои андоз (ба истиснои андозсупорандагоне, ки тибқи патент фаъолият мекунанд), инчунин вазорату, идораҳо, корхонаю ташкилотҳо ва ҷамъиятҳо ҳангоми таҳияи лоиҳаи бучетҳои дахлдор барои солҳои 2017-2019 бояд аз рӯи талаботҳои қонунгузори андозу бучети соли ҷорӣ амал намуда, маълумотҳои заруриро тибқи Дарстури методӣ ба мақомоти молия дар муҳлати муайяншуда пешниҳод намоянд.

Мақомоти молия дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомотҳои дахлдор дар асоси нишондиҳандаҳои дар боло зикргардида дурнамои даромадҳои бучетҳои маҳаллиро таҳия намуда, ҳадди ниҳои онро муайян менамояд. Баъди муайян намудани ҳадди ниҳои лоиҳа тибқи тартиб он аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба Вазорати молия пешниҳод карда мешавад.

### **Замимаи 2: Банақшагирии хароҷоти соҳаҳо, банақшагирии хароҷоти бахши мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ**

Барои ҳисоби фонди музди меҳнат ҳатман ба назар гирифта шавад: Вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо ҳисоби пардохти маблағи воқеии музди меҳнатро тибқи басти вазифаҳо, пешниҳод намоянд.

Ҳисобҳоро ҳангоми банақшагирии музди меҳнат мутобиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 сентябри соли 2010, № 923 ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 августи соли 2013, № 371 мувофиқи Ҷадвали ягонаи тарифии музди меҳнати хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ва Низомномаи тартиби ҳисоб ва пардохти музди меҳнати хизматчиёни

давлатии мансабҳои маъмурии хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот дар асоси Қадвали ягонаи тарифӣ ва Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2008, № 503 тасдиқ гардидааст, амалӣ карда мешавад.

Иловапулиҳо барои рутбаҳои тахассусӣ ва собиқаи хизмати давлатии мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ ва мансабҳои сиёсии хизмати давлатӣ дар асоси Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 апрели соли 2008, № 443, Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 апрели соли 2008, № 449, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тағйиру иловаҳо ба Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи мақомоти прокуратура» ва «Дар бораи хизмати давлатӣ» муайян карда мешаванд.

Ҳисоби музди меҳнат ва суғуртаи иҷтимоии кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасонии мақомоти идораи давлатӣ дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 сентябри соли 2015, № 590 “Дар бораи бақайдгирии басти вазифаҳои хизматчиёни давлатӣ ва сметаҳои хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти судӣ ва прокуратура, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби мақомоти молия” муайян карда шуда, дар моддаҳои 2221 “Пардохти музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасонии мақомоти идораи давлатӣ ва муассисаҳои буҷетӣ” ва 2222 “Пардохтҳо, маблағчудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ” гуруҳбандии даромад ва хароҷоти буҷетӣ ба нақша гирифта мешавад.

Илова ба ин, рӯйхати кормандоне, ки дар давраи солҳои 2017-2019 ба нафақа мебароянд, бо нишондоди музди меҳнати моҳона, мансаби ишғолнамуда ва собиқаи кори хизмати давлатӣ пешниҳод карда мешавад, инчунин, «Маълумот оид ба шумораи кормандоне, ки аз рӯи синну сол ҳуқуқ ба нафақа доранд дар солҳои 2017-2019».

Судҳои Конститутсионӣ, Олӣ ва Олии иқтисодӣ оид ба пардохтҳои воқеии соли 2015 ба машваратчиёни халқӣ маълумот пешниҳод намоянд. Ҳамаи мақомоти судӣ ва Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоби маблағи пардохт ба кормандоне, ки ба нафақа баромадаанд ва нигоҳдории якумра мегиранд, ҳисобҳо пешниҳод намоянд.

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ маблағи пардохти воқеии иловапулиҳоро, алоҳида барои собиқаи хизмати давлатӣ, инчунин, маълумоти Кумитаи омор дар бораи шумораи аҳолии вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо ва Ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва маълумот аз комисариатҳои ҳарбӣ оид ба шумораи хизматчиёни ҳарбӣ, пешниҳод намояд.

### **Вазорати корҳои хориҷӣ пешниҳод намояд:**

- дархост оид ба иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои байналмилалӣ ва байнидавлатӣ, ки Тоҷикистон аъзои онҳо мебошад, бо нишондоди маълумот оиди қарздорӣ аъзоҳақии солҳои гузашта;

- сметаи харҷномаи ягонаи нигоҳдории намояндагии дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар хориҷи кишвар, бо назардошти воридоти пардохтҳои консулӣ ва нишондоди ҳаҷми маблағе, ки барои пардохти суғуртаи иҷтимоии (25%) кормандони

сафоратҳо, консулгарӣҳо ва намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар зарур аст.

**Вазоратҳо, идораҳо, ташкилотҳо, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои инвеститсионӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидор пешниҳод менамоянд:**

- ки дар хориҷи кишвар намояндагиҳо доранд, сметаи хароҷот барои нигоҳдории онҳо бо нишондоди ҳаҷми маблағ, ки барои пардохти суғуртаи иҷтимоии (25%) кормандони намояндагиҳо дар хориҷи кишвар;
- ки дар соҳмонҳои байнидавлатӣ иштирок мекунанд, дархости ҳиссаи аъзогӣ барои лоиҳаи буҷет;
- истифодабарандагони маблағҳои, аз қониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз манбаъҳои берунӣ ё бо қарзҳои давлатӣ ҷалб гардида, то 15 июли соли 2016 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобҳо барои давраи дурнамо аз рӯи воситаи ҷалбшуда, инчунин пардохти фоизҳо аз рӯи қарзҳои хориҷии амалкунанда ва дарназардошташуда пешниҳод намояд;
- маълумотҳоро оиди барномаҳои мақсаднокӣ банақшагирифташуда, ки маблағгузориҳои онҳо аз ҳисоби маблағгузориҳои берунӣ, грантҳо ва дигар ёриҳои техникӣ амалӣ мегардад, пешниҳод намояд. Дар ҳисобҳои пешниҳодшуда маблағгузориҳои ин чорабиниҳо алоҳида нишон дода шавад.

**Банақшагирии буҷети соҳаҳои иҷтимоӣ**

Таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатии соҳаҳои иҷтимоӣ аз рӯи ҳуҷҷатҳои зерин ба роҳ монда мешавад:

- ҳангоми банақшагирии музди меҳнат Дастурамал ва Тартиби тасдиқгардида оид ба пардохти музди меҳнати соҳаҳои дахлдор бояд ба инобат гирифта шавад;

- Дастурамал оид ба таҳия ва истифодабарии маблағҳои ғайрибуҷетӣ (маблағҳои махсус), ки бо фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 феввали соли 2010, №16 ва фармоиши Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 марти соли 2016, № 39 тасдиқ гардидааст.

Ҳисоби даромади маблағҳои махсус аз рӯи нишондиҳандаҳои зерин муайян карда мешавад:

- барои муассисаҳои таълимӣ дар асоси дурнамои қабули донишҷуёни шартномавӣ ва тағйирёбии арзиши таҳсил;

- барои муассисаҳои тандурустӣ дар асоси хизматрасониҳои тиббӣ- санитарӣ;

Вазоратҳои маориф ва илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то санаи 17 июли соли 2016 дар доираи ҳадди ниҳонии хароҷот барои соҳа тасдиқгардида, меъёрҳои маблағгузориҳои сарикасиро барои солҳои 2017-2019 таҳия намуда, барои мувофиқа ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд.

Дархостҳои буҷетӣ бо пешниҳод намудани асоснокӣ молиявӣ ба ҳар як моддаҳои хароҷотӣ, мутобиқи гуруҳбандии вазифавӣ, иқтисодӣ ва идоравии буҷетӣ пешниҳод карда шавад.

Ҳангоми таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатӣ барои солҳои 2017 – 2019 санадҳои муқоисавии пардохти хароҷот ба ҳолати 1 июли соли 2016, бахусус хароҷоти коммуналӣ, ба инобат гирифта шавад.

Нақшаи даромад ва хароҷоти маблағҳои махсус дар асоси даромад ва хароҷоти воқеии соли 2015 аз рӯи гурӯҳбандии идоварӣ ва иқтисодии буҷетӣ таҳия ва пешниҳод карда шавад.

Ҳисобҳо оид ба идрорпулии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ тибқи талаботи «Низомномаи таъин ва пардохти стипендияи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (2006 с.)» пешниҳод карда шавад.

Дар ҳолати барзиёдатӣ ва камомадии фонди музди меҳнат дар соҳаҳои иҷтимоӣ масъулият ба дӯши худ вазоратҳои соҳавӣ вогузор карда мешавад.

### **Банақшагирии сармоягузори давлатӣ ва Нишондиҳандаҳои сармоягузориҳои асосии муттамарказ (БДС ва НСАМ)**

Мувофи нақшаи таквими, вазорату идораҳои соҳавӣ, муассисаҳо – (фармоишгарон), Марказҳои татбиқи лоиҳаи муштарак (МТЛМ) бо ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ, инчунин Гурӯҳҳои татбиқи лоиҳаҳо (ГТЛ) бо мақсади муайян намудани ҳаҷми хароҷот аз рӯи ҳама сарчашмаҳои маблағгузориҳои лоиҳаҳои дар якҷоягӣ бо институтҳои байналмилалӣ молиявӣ татбиқшаванда, ки дар Барномаи давлатии сармоягузорӣ барои солҳои 2016-2020 ба нақша гирифта шудаанд (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №772 аз 30.12.2015г.) ва инчунин муайян намудани нишондиҳандаҳои сармоягузориҳои асосии муттамарказ (НСАМ), чадвалҳои дахлдорро тибқи шакли тасдиқшудаи 2- замимаи Барномаи давлатии сармоягузорӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд.

Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи тасхехшудаи миёнамӯҳлати сармоягузорию на дертар аз 15 июл аз рӯи моддаҳо, намуди кор, иншоотҳо, минтақаи ҷойгиршаваии иншоот ва нишондодани сарчашмаи маблағгузорӣ пешниҳод менамояд.

Вазорату идораҳо, ки хароҷоти асосиро (сохтмон, барқарорсозӣ, азнавсозии иншоотҳо) аз ҳисоби маблағҳои махсус (ғайрибуҷетӣ) ба нақша мегиранд, Дурнамои иншоотҳои сохтмониро барои солҳои 2016-2018 тибқи шакли тасдиқшудаи (замимаи 1) Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2011, №483 «Дар бораи тасдиқи қоидаҳои ташаккул ва мувофиқасозии Номгӯи иншоотҳои аз ҳисоби маблағҳои Буҷети давлатӣ сохташаванда» ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

Вазорату идораҳо дар ҳолати мавҷуд будани қарзи кредиторӣ аз ҳисоби сармоягузориҳои асосии муттамарказ ба мӯҳлати банақшагирии буҷет, бо нишондоди иншоотҳо, соли ба вучуд омадани қарздорӣ, аз руи ҳисоботҳои муҳосибавӣ, санадҳои муқоисавӣ ба аввали сол, тафсири сабабҳои пайдоиши қарзҳои кредиторӣ ва маълумоти зарурӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон то 15 июли соли 2016 ҳама намуди тағйиротҳоро вобаста ба Барномаи давлатии сармоягузорӣ барои солҳои 2016-2020 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мувофиқа ирсол менамояд.

## Банақшагирии хароҷоти соҳаи мудофиа ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ

Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати қўшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати иҷроии ҷазои ҷиноятии назди Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи марказии ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти давлатии фельдегерии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муассисаи давлатии «Маркази миллии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои минаҳои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»:

- бо назардошти самтҳои афзалиятноки рушди соҳа, самтҳои асосии фаъолиятро барои давраи миёнамӯҳлат муайян намоянд;
- хароҷоти пардохти таъминоти пулӣ, чубронпулӣ бар ивази хӯрокаи бо назардошти шумораи ҳайати шахсӣ аз рӯи категорияҳо ва назардошти сохтори ташкилӣ-штатии қисмҳо, ҳисоб намоянд;
- ҳисоби фонди музди меҳнат аз рӯи мансабҳои намунавӣ ва қисмҳо, ки ҳамчун воҳиди мустақил маблағгузорӣ карда мешаванд, пешниҳод карда шавад;
- ҳисоби музди меҳнати ва пардохти суғуртаи иҷтимоии кормандони техникӣ ва ёрирасон, алоҳида пешниҳод гардида, дар моддаи хароҷоти «Пардохти хизмати мутахассисон» ба инобат гирифта шавад;
- хароҷоти барои эҳтиёҷоти дигар, ки дар харҷномаи таъминоти марказонидашудаи моддӣ-техникии Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта нашудааст, бояд бо ҳисобҳои мушаххас асоснок карда шуда, номгӯи пурраи маводи харидоришаванда, миқдори он, арзиши як воҳид ва маблағи умумӣ дошта бошанд;
- ҳисоби моддаи хароҷоти «Сафари хизматӣ» бояд дорои маълумот оид ба миқдори сафари хизматӣ, ҷои сафар, миқдори шабонарӯз, ҳисоби мушаххаси хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил, инчунин арзиши роҳкиро дошта бошад;
- хароҷот барои таъмири асосии бинову иншоотҳо бо назардошти номгӯи пурраи иншоотҳо, маводи сохтмонӣ ва ҳаҷми хароҷот барои иҷроии корҳои таъмирӣ пешниҳод карда шавад;
- хароҷоти тайёр кардани кадрҳо дар хориҷи кишвар, дар доираи квотаҳои муқарраргардида дар барномаи алоҳида пешбинӣ карда шуда, миқдори курсантҳо, шунавандагон ва арзиши таҳсил нишон дода шавад;
- хароҷоти роҳкироии курсантҳо дар давраи рухсатии таътил дар моддаи хароҷоти «Хароҷоти сафари хизматӣ» пешбинӣ карда мешавад;
- нишондиҳандаҳои дурнамои истеҳсоли маҳсулоти хочагиҳои ёрирасон алоҳида таҳия ва пешниҳод карда мешаванд, ки маълумотро оид ба масоҳати қитъаҳои бандшудаи замин, шумораи чорво, харҷномаи хароҷот барои истеҳсол ва ҳаҷми чашмдошти маҳсулоти истеҳсолшавандаи кишоварзӣ дар намуди пулӣ ва молӣ бояд дошта бошад;

- хароҷот барои иҷрои барномаҳои тибқи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқшуда ва созишномаҳои (шартномаҳои) байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон шомили онҳоянд, алоҳида пешбинӣ карда шаванд.

**Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** дар якҷоягӣ бо вазорату идораҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- дар асоси шумораи штатии муқарраршуда, меъёрҳои хароҷот ва арзиши миёнаи бозорӣ, хароҷоти ҳақиқии таъминоти марказонидашудаи озуқаворӣ, амволи шайъӣ ва махсус, сӯзишворӣ ва маводи молиданиро барои талаботи Қувваҳои Муссалаҳ, дигар қўшунҳо, воҳидҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 ва бо дарназардошти дурнамо барои солҳои 2018-2019 ба Вазорати молия харҷнома бо ҳисобҳои дахлдор ва асоснок барои ҳар як моддаи хароҷотӣ пешниҳод намояд;

- дар якҷоягӣ бо Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷм ва номгуӣ маҳсуло дар доираи фармоиши давлатии мудофия пешниҳодшавандаро аз рӯи намуди пулӣ ва молӣ бо назардошти ҳар як муассиса-таъмингар муайян намояд.

**Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон** ҳисоби асоснокшударо барои нигоҳдории ҳаёти махсуси муассисаҳои иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ, инчунин нишондодҳои дурнамои фаъолияти хоҷагидории муассисаҳои ислоҳиро пешниҳод намояд.

### **Банақшагирии бахшҳои иқтисодӣ**

**Вазорату идораҳои низоми комплекси агросаноатӣ** ҳатман оиди басти вазифавии ҳар як муассиса дар алоҳидагӣ барои ҳисоби фонди музди меҳнат дар асоси сандаҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешниҳод намоянд.

**Агентии бехдошти замин ва обериӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** ба Вазорати молия ҳисоби асосноки хароҷоти оператсиониро, ба ҳар кадом моддаи хароҷотӣ бо муълумоти пурра дар бораи онҳо, инчунин ҳисоби пардохтҳо барои истифодаи об аз истифодабарадагон аз руи минтақаҳо барои солҳои 2017-2019, ҳисоботи оид ба маблағи воридшуда дар соли 2015 ва нимсолаи якуми соли 2016 ва самтҳои асосии истифодаи онҳо бо маълумоти пурра пешниҳод намояд.

**Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон** барои таҳияи лоиҳаи буҷет ба Вазорати молия ҳисобу асосноккунии маблағҳое, ки барои дастгирии молиявии лоиҳаву барномаҳои бо қарорҳо, фармоишҳо ва супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудаанд ва дигар хароҷот пешниҳод намояд.

**Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** ба Вазорати молия ҳисоб ва асоснокии хароҷотро оид ба ҳар як намуди кор ва хизматрасонӣ барои ҳар як моддаи хароҷот пешниҳод намояд:

- барои рушди минтақаҳои махсус ҳимояшавандаи табиӣ;
- барои барқарорсозии стансияҳои обу ҳавосанҷӣ ва нуқтаҳои ҳавосанҷӣ;

**Агентии хоҷагии ҷангали назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** ба Вазорати молия ҳисоб ва асоснокии хароҷотро оид ба ҳар як намуди кор ва хизматрасонӣ барои ҳар як моддаи хароҷот пешниҳод намояд.

**Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезияи Ҷумҳурии Тоҷикистон** пешниҳод намояд:

- ҳисоби миёнамӯхлати ҳаҷми хароҷотҳои амалиётӣ, ки бо ҳисобҳо ва шарҳҳо асоснок карда шудааст;
- ҳисобҳои даромад ва хароҷотҳо аз рӯи маблағҳои махсус, ки аз ҳисоби ғаёолияти хоҷагидорӣ ба даст меояд;
- ҳисобот оиди мақсаднок истифода бурдани маблағҳое, ки аз ҳисоби сертификати истифодаи замин ва шаҳодатномаи саҳми замин, ворид гардидааст.

**Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ** бо дархости банақшагирии хароҷот ва маблағи барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии (объёрии) заминҳо ба Вазорати молия инчунин ҳисобҳо ва асоснокии намуди кор ва арзиши онҳо ва ҳисоботи истифодаи онҳоро дар соли 2015 ахбороти дахлдор пешниҳод намоянд.

**Вазорати тандрустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон** ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ маълумоти асоснок ва тасдиқкунандаро оид ба шумораи оилаҳо ва аҳолии камбизоат, инчунин миқдори манзилҳои гази табиӣ дошта, аз ҷумла дорои ченкунакҳои газро барои ҳисоб намудани ҷубронпулӣ барои истифодаи гази табиӣ ва қувваи бақр барои аҳолии камбизоат пешниҳод намоянд.

**Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон:**

- дар асоси меъёрҳо ва дар доираи маблағҳои барои таъмир ва нигоҳдории роҳҳои автомобилгардии истифодаи умумиҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ ҷудошаванда, ҳисобу асоснокии хароҷотро барои ҳар як муассисаи давлатии нигоҳдории роҳ ва Идораи хоҷагии роҳҳо аз рӯи мансубияти минтақавӣ ва тибқи ҳар як моддаи хароҷотӣ пешниҳод намоянд. Илова ба ин, ҳисоби даромад ва хароҷоти раёсатҳои нақлиётро барои солҳои 2017-2019, ки аз ҳисоби ғаёолияти дигар ба даст оварда мешавад, пешниҳод намоянд;

- дар якҷоягӣ бо Вазорати тандрустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон», ҚСК «Тоҷик Эйр» ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобҳои асоснокшуда ва тасдиқшудаи субсидияҳоро барои пардохти ҷубронпулии имтиёзи категорияҳои алоҳидаи шаҳрвандон барои хизматрасонӣ (истифодаи нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳан ва ҳавоӣ), ки бо қонунгузори амалкунада муқаррар шудааст;

- дар якҷоягӣ бо КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон», ҚСК «Тоҷик Эйр» дурнамои арзиши хизматрасонии нақлиёти ҳавоӣ, роҳи оҳан ва автомобилро барои солҳои 2017-2019 пешниҳод намоянд;

**КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ», Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии**



**Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон** ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон руйхати тасдиқунандаи ҷуброни имтиёзи категорияҳои алоҳидаи аҳоли барои истифода аз хизматрасонии коммуналию маишӣ, хизматрасонии алоқа телефонӣ, инчунин КВД «Почтаи Тоҷик» ҳисоби асоснокшудаи барзиёдии хароҷот аз даромади воридшударо аз ҳисоби хизматрасонии универсалии почтавӣ ба аҳоли пешниҳод намоянд.

Ҳамзамон, руйхати категорияи имтиёзноки аҳоли бояд аз ҷониби мақомоти ҳифзи иҷтимоӣ ва комисариатҳои ҳарбии маҳаллӣ бояд тасдиқ шуда бошанд.

Чунин ҳисобҳоро муассиса ва ташкилотҳои алоқа ва хоҷагии коммуналӣ, ки дар тавозуни мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимият давлатӣ ва тавозуни мустақил мебошанд, пешниҳод менамоянд.

КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ», Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оид ба шумораи умумии манзилҳои истиқоматӣ, аз ҷумла манзилҳои хусусигардонидашуда ва хусусинашударо дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо, инчунин ҳисоби маблағи зарурӣ барои нигоҳдорӣ ва таъмири фонди давлатии манзилии аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ мабалағгузоришаванда мутаносибан ба Вазорати молия ва мақомоти молия дар маҳал маълумот пешниҳод намоянд.

**Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зерсоҳторҳои он:**

- ҳисоби асоснокшудаи хароҷоти таҳқиқоти геологӣ конҳои нафту газ, дастгирии давлатии молиявии рушди соҳаи ангишт ва барои утилизатсияи бехатари партовҳо (шифти «Металл-М») барои соли 2017;

- ҳисобҳои асоснокӣ таҳқиқи геологӣ канданиҳои фойданок (аз рӯи намуди ҷойгиршавии онҳо) барои солҳои 2017-2019 пешниҳод намоянд.

#### **Банақшагирии хароҷоти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ**

- лоиҳаҳои буҷети маҳаллӣ барои соли 2017 бо дарназардошти маблағҳои махсуси муассисаҳои буҷетӣ ва дурнамои нишондиҳандаҳо барои солҳои 2018-2019-ро мувофиқи гуруҳбандии вазифавӣ, иқтисодӣ ва идоравии буҷет таҳия намуда, ба Вазорати молия то 20 июли соли 2016 пешниҳод намоянд;

- ба мақсади иҷрои талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» лоиҳаи буҷети Ҷамоатҳоро барои соли 2017, мувофиқи иҷрои вазифаҳо аз рӯи даромад ва хароҷот, тибқи Гуруҳбандии вазифавӣ, иқтисодӣ ва идоравӣ таҳия ва пешниҳод намоянд;

- дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дар шаҳру ноҳияҳои, ки «Барномаи Рушди Минтақа» қабул гардидааст, ҳангоми таҳияи лоиҳаи буҷет барои соли 2017 ва дурнамои нишондиҳандаҳо барои солҳои 2018-2019 алоқамандии банақшагирӣ ва буҷеткунониро бо «Барномаи Рушди Минтақаҳо» ба инобат гиранд;

- бо мақсади шаффофияти буҷетҳои маҳаллӣ ҳангоми таҳияи лоиҳаи буҷет барои соли 2017 ва дурнамои нишондиҳандаҳо барои солҳои 2018-2019 иштироки шаҳрвандон ва

ташкilotҳои ҷамъиятиро таъмин намуда, оиди таҳияи лоиҳаи буҷетҳои маҳалли муҳокимаи ҷамъияти гузаронида шавад;

- лоиҳаи буҷетҳои маҳаллиро барои соли 2017 ва дурнамои нишондиҳандаҳо барои солҳои 2018-2019 дар асоси афзалиятҳои соҳавӣ, мувофиқи хусусиятҳои секторалии муассисаҳои буҷетӣ (маориф, тандурусти ва ғ.) таҳия намоянд.

### **Замимаи 3: Омодасозии дархости буҷетӣ ва шаклҳои буҷетӣ**

#### ***Маълумоти умумӣ***

Дар таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатӣ солҳои 2017-2019 шаклҳои зерин истифода мешаванд:

Шакли 1 «Ҷамъбасти дурнамои даромади маблағҳои махсуси Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ»;

Шакли 2 «Тавсифи лоиҳаи барномаи сармоягузори давлатӣ» (алоҳида барои ҳар як лоиҳа пур карда шуда, шумораи умумии шаклҳои пургардида ба миқдори лоиҳаҳои амалигардидаи ТАМБ баробар мебошад);

Шакли 3. Дархости буҷетӣ.

***Шакли 1. Дурнамои ҷамъбасти даромади маблағҳои махсуси Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ.***

#### **Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ**

Дар қисмати мазкур номгӯи мақомоте, ки Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетие, ки маълумот оиди он пешниҳод мегардад, нишон дода мешавад.

#### **Маблағҳои махсус**

Маблағҳои махсус барои ҳар як ТАМБ бе нишондоди ТМБ пешниҳод карда мешаванд. Сарчашмаҳои ташаккулёбии маблағҳои махсус пурра дар замимаи Шакли 1 «Дурнамои ҷамъбасти маблағҳои махсуси ТАМБ» нишон дода мешаванд. Дар шакли мазкур дар бораи хизматрасониҳо ва ё иҷрои корҳо, ки сарчашмаи ташаккулёбии маблағҳои махсус мебошанд мухтасар тафсир дода мешаванд. Дар ҳолати зарурӣ мумкин аст сатрҳои иловагӣ замъ карда шаванд, то ин ки ҳамаи сарчашмаҳо ба инобат гирифта шаванд.

#### ***Шакли 2 «Барномаи давлатии сармоягузори»***

***Ҷадвали 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Банақшагирии сармоягузориҳои давлатӣ ва нишондиҳандаҳои сармоягузори асосии муттамарказ. (саҳ. 23-29)***

Ҷадвали 2.1 (Ҷадвали ҷамъбасти лоиҳаҳои БДС) ҷадвали ҷамъбасти лоиҳаҳои Барномаи давлатии сармоягузори (ба ҳади ниҳии хароҷот воридшуда) дар сатҳи Маркази татбиқи лоиҳаҳо ва Гурӯҳи татбиқи лоиҳаҳо мебошад. Ҷадвали 2.2 (Ҷадвали ҷамъбасти иншоотҳои сармоягузори асосии муттамарказ) дар сатҳи вазорату идораҳо мебошад. Ҷадвали 2.3 «Маълумоти мухтасар аз рӯи ҳар як лоиҳаи инвеститсияҳои давлатӣ ва иншооти сармоягузори асосии муттамарказ буда, пур кардани он рӯи ҳар як лоиҳаи инвеститсияҳои давлатӣ ва иншооти сармоягузори асосии муттамарказ, ба ҳади ниҳии хароҷот воридшудаанд, дар сатҳи вазоратҳо, марказҳои татбиқи лоиҳа ва гурӯҳи

татбиқи лоиҳа зарур мебошад.

Лоиҳаҳои инвестиционӣ, ки дар Барномаи давлатии сармоягузорӣ ворид шудаанд, лоиҳаҳои махсус мебошанд, ки асосан аз ҳисоби сарчашмаҳои беруна маблағгузорӣ мешаванд, вале одатан сармоягузорию иловагиро ё аз Буҷети Ҷумҳуриявӣ, ва ё ҳамгироии сарчашмаҳои гуногуни маблағгузорию дар назар доранд. Таҳияи лоиҳаи Барномаи давлатии сармоягузорӣ ба давраи буҷетӣ дар қатори оmodасозии буҷети ҷорӣ ворид карда шудааст. Ин имконият медиҳад, ки дар давраи нақшавӣ Барномаи давлатии сармоягузорӣ бо стратегияи буҷет ва афзалиятҳои ҳукумати алоқаманд карда шаванд.

Ҳамаи лоиҳаҳои Барномаи давлатии сармоягузорӣ (БДС), яъне лоиҳаҳои маблағгузориашон на танҳо дар солҳои 2016-2020, балки дар тамоми давраи татбиқашон таъмин шудааст, бояд дар алоҳидагӣ дар Чадавали 2.3. инъикос карда шаванд. Мақсад аз таҳияи чадавали мазкур аз пешниҳод намудани маълумот оид ба ҳар як лоиҳа иборат мебошад. Илова ба ин, тавсифи ҳамаи саволҳои, ки ба Барномаи давлатии сармоягузорӣ дахл доранд ва бояд барои қабули қарори дахлдор оид ба дастгирӣ ва ё қатъ намудани барнома, майян намудани зарурати маблағгузорию онҳо аз фондҳои имконпазир, баррасӣ карда шаванд. Лоиҳаҳои Барномаи давлатии сармоягузорӣ аз нуқтаи назари хароҷоти умумӣ ва стратегияи соҳа бояд баррасӣ карда шаванд.

### ***Шакли 3. Дархости буҷетӣ***

Дархости буҷетӣ алоҳида барои маблағҳои асосии буҷетӣ ва алоҳида барои маблағҳои махсус таҳия ва бо ҳисобҳои мушаххаси ҳар як моддаи хароҷоти пешниҳод карда мешаванд.

**Дар ҳамаи шаклҳои сутунҳои алоҳидаро бояд мутобиқи дастурҳои зерин амалӣ карда шаванд:**

Буҷети тасдиқшудаи соли 2016 –нишондодҳои буҷет мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016»;

Буҷети аниқшудаи соли 2016 –бо назардошти тағйиру иловаҳо ба 1 июли соли 2016;

Дархости буҷети соли 2017 –дархости буҷетӣ бояд дар доираи ҳадди ниҳонии хароҷоти тасдиқнамудаи Вазорати молия (барои ТАМБ), ва ё ТАМБ (барои ТМБ ва ГМБ);

Дурнамои 2017 – дурнамо бояд дар доираи ҳадди ниҳонии хароҷоти тасдиқнамудаи Вазорати молия (для барои ТАМБ), ва ё ТАМБ (ТМБ ва ГМБ).

***Дастурнамал оид ба пур намудани шакли 3 «Дархости буҷетӣ»***

### **Шакли 3 «Дархости буҷетӣ»**

Шакли 3 «Дархости буҷетӣ» шакли ягонаи дархости буҷети барои дархостҳои зерин:

- Дархости ҷамъбастии буҷетии ТАМБ;
- Дархости ҷамъбастии буҷетии ТАМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи маблағгузорӣ;

- Дархости ҷамъбастии буҷетии ТМБ;
- Дархости ҷамъбастии буҷетии ТМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи маблағгузорӣ;
- Дархости ҷамъбастии буҷетии ГМБ;
- Дархости ҷамъбастии буҷетии ГМБ бо нишондоди вазифа ва сарчашмаи маблағгузорӣ;
- Дархости асосии буҷетии ГМБ бо нишондоди вазифа, сарчашма ва намуди дархости буҷетӣ.

Дар қисмати болоии (сарлавҳа) Шакли 3 маълумотҳои мутобиқи гурӯҳбандии амалкунандаи низоми буҷетӣ, мувофиқ ба мазмуне, ки дархостҳои буҷетии дар боло номбаршуда муайян мешаванд, пур карда мешаванд.

Дар сархати 1 «Соҳа» алоқамандии соҳавии ва рамзи соҳаи ТАМБ, ТМБ ва ГМБ, ки дархост барои маблағгузорӣ пешниҳод менамоянд, пур карда мешавад.

Дар сархати 2 «ТАМБ» номгӯй ва рамзи ТАМБ, ки дархости буҷетиро мувофиқи гурӯҳбандии вазифавӣ пешниҳод менамоянд, пур карда мешавад.

Дар дархости ҷамъбастии буҷетии ТАМБ дар сархатҳои зерин (3-7) калимаи «ҳама»-ро, ки маънои ҷамъбасти дархостҳои тамоми ТМБ ва ГМБ оиди ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ, ҳамаи вазифаҳо ва шакли дархостҳои буҷетӣ дорад, навиштан зарур аст, масъалан:

Дархости ҷамъбастии буҷетии ТАМБ (дар мисоли соҳаи тандурустӣ)

№	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	Соҳа	Тандурустӣ	05(D)
2	ТАМБ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	112
3	ТМБ	Ҳама	112**
4	ГМБ	Ҳама	112****
5	Вазифа	Ҳама	-----
6	Сарчашмаи маблағгузорӣ	Ҳама	-----
7	Шакли дархости буҷетӣ	Ҳама	-----

Дар дархости ҷамъбастии ТАМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи маблағгузорӣ, сархати 3,4 ва 7 монанд ба ҷамъбасти пур карда мешавад. Дар сархати 5 номгӯй ва рамзи вазифавии ГМБ, оиди дархостҳои буҷетие, ки дархости ҷамъбастии мазкур манзур гардидааст, нишон дода мешавад. Сархати 6 ба он категорияи сарчашмаи маблағгузорӣ, ки

аз он маблағчудокунӣ банақша гирифта мешавад, мутобиқ мебошад, масъалан:

Дархости ҷамъбастии буҷетии ТАМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаҳои маблағгузорӣ.

№	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	Соҳа	Тандурустӣ	05(D)
2	ТАМБ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	112
3	ТМБ	Ҳама	112**
4	ГМБ	Ҳама	112****
5	Вазифа	Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ	05101
6	Манбаи маблағгузорӣ	Маблағҳои асосии БҶ	112
7	Шакли дархости буҷетӣ	Ҳама	----

Дар дархости ҷамъбастии ТМБ дар сарҳати 3 «ТМБ» номгӯй ва рамзи вазифавии ТМБ мувофиқи гурӯҳбандии идоравӣ нишон дода шуда, дар сарҳатҳои зерин (3-7) калимаи «ҳама»-ро, ки маънои пешниҳоди ҷамъбасти дархостҳои тамоми ГМБ оиди ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ, ҳамаи вазифаҳо ва шакли дархостҳои буҷетӣ дорад, навиштан зарур аст, масъалан:

Дархости ҷамъбастии буҷетии ТМБ.

№	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	Соҳа	Тандурустӣ	05(D)
2	ТАМБ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	112
3	ТМБ	Ҳама	11201
4	ГМБ	Ҳама	11201**
5	Вазифа	Ҳама	-----
6	Манбаи маблағгузорӣ	Ҳама	-----
7	Шакли дархости буҷетӣ	Ҳама	-----

Дар дархости ҷамъбастии ТМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи маблағгузорӣ, сархати 3,4 ва 7 ба монанди дархости ҷамъбастии ТМБ пур карда мешавад. Дар сархати 5 номгӯй ва рамзи вазифавии ГМБ, оиди дархостҳои буҷетие, ки дархости ҷамъбастии мазкур манзур гардидааст, нишон дода мешавад. Сархати 6 ба он категорияи сарчашмаи маблағгузорӣ, ки аз он маблағчудокунӣ банақша гирифта мешавад, мутобиқ мебошад, масъалан:

Дархости ҷамъбастии буҷетии ТАМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаҳои маблағгузорӣ.

№	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	Соҳа	Тандурустӣ	05(D)
2	ТАМБ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ	112
3	ТМБ	Ҳама	112**
4	ГМБ	Ҳама	112*****
5	Вазифа	Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ	05101
6	Манбаи маблағгузорӣ	Маблағҳои асосии БҶ	112
7	Шакли дархости буҷетӣ	Ҳама	----

Дар дархости ҷамъбастии ГМБ сархатҳои 1-3 ба монанди дархости ҷамъбастии ТМБ пур карда мешавад. Дар сархати 4 «ГМБ» номгӯй ва рамзи вазифавии ГМБ мутобиқи гурӯҳбандии идоравӣ нишон дода шуда, дар сархатҳои зерин (5-7) калимаи «ҳама»-ро, ки маънои пешниҳоди ҷамъбасти оид ба дархостҳои ГМБ-и мазкур оиди ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ, ҳамаи вазифаҳо ва шакли дархостҳои буҷетӣ дорад, навиштан зарур аст, масъалан:

Дархости ҷамъбастии буҷетии ГМБ.

№	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	Соҳа	Тандурустӣ	05(D)
2	ТАМБ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ	112
3	ТМБ	Маъмурияти ВТ ва ҲИАҶТ	11201
4	ГМБ	Маркази тиббии миллӣ	1120112

5	Вазифа	Ҳама	-----
6	Манбаи маблағгузорӣ	Ҳама	-----
7	Шакли дархости буҷетӣ	Ҳама	-----

Дар дархости ҷамъбастии ГМБ бо нишондоди вазифаҳо ва сарчашмаи маблағгузорӣ, сархатҳои 1-4 ба монанди дархости ҷамъбастии буҷетии ГМБ пур карда мешавад. Дар сархати 5 номгӯй ва рамзи вазифавии ГМБ, ки оиди дархостҳои буҷетии дархости мазкур пешниҳод карда шудааст, нишон дода мешавад. Сархати 6 ба категория сарчашмаи маблағгузорию дохил мешавад, ки аз он маблағчудокунӣ ба нақша гирифта шудааст. Бо назардошти он ки дархости мазкур дархости ҷамъбастии буҷетӣ оиди ҳамаи шаклҳои дархостҳои буҷетии ГМБ мебошад, дар сархати 7 калимаи «Ҳама» навиштан зарур аст, масъалан:

Дархости ҷамъбастии буҷетии ГМБ бо нишондоди вазифа ва сарчашмаи маблағгузорӣ.

№	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	Соҳа	Тандурустӣ	05(D)
2	ТАМБ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	112
3	ТМБ	Ҳама	11201
4	ГМБ	Ҳама	1120112
5	Вазифа	Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ	05101
6	Манбаи маблағгузорӣ	Маблағҳои асосии БҶ	112
7	Шакли дархости буҷетӣ	Ҳама	-----

Дархости асосии буҷетии ГМБ бо тамоми шаклҳои дархостҳои буҷетӣ, барои иҷрои тамоми хизматрасониҳо ва уҳдадорӣҳои ба он вогузоршуда, пешниҳод карда мешавад. Сархатҳои 1-4 ба монанди дархости ҷамъбастии буҷетии ГМБ бо нишондоди вазифа ва сарчашмаи маблағгузорӣ, пур карда мешавад. Дар сархати 5 номгӯй ва рамзи вазифавии

фаъолияти иҷрошавандаи ГМБ, ки барои маблағгузори он дархости мазкур пешниҳод карда шудааст, нишон дода мешавад. Сархати 6 ба категория сарчашмаи маблағгузори дохил мешавад, ки аз он маблағҷудокунӣ барои ин намуди фаъолият ба нақша гирифта шудааст ва дар сархати 7 номгӯи ҳар як шакли мувофиқи дархости буҷетӣ навиштан зарур аст, масъалан:

Дархости асосии буҷетии ГМБ бо нишондоди вазифа, сарчашмаи маблағгузори дархостҳои буҷетӣ.

№	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	Соҳа	Тандурустӣ	05(D)
2	ТАМБ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	112
3	ТМБ	Ҳама	11201
4	ГМБ	Ҳама	1120112
5	Вазифа	Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ	05101
6	Манбаи маблағгузори	Маблағҳои асосии БҶ	112
7	Шакли дархости буҷетӣ	Хароҷот барои нигоҳдории муассиса	-----

Тамоми ТАМБ, ТМБ ва ГМБ дархостҳоро бо вазифаҳо ва сарчашмаи маблағгузори, тибқи гурӯҳбандии вазифавии хароҷотҳо, гурӯҳбандии сарчашмаҳои маблағгузори ва гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ, пур менамоянд.

«Дархости ҷамъбасти буҷетии Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ» тамоми вазифаҳо ва сарчашмаҳои маблағгузори дар бар мегирад. «Дархости ҷамъбасти буҷетии Тақсимкунандаи маблағҳои буҷетӣ» аз ҷониби ҳар як ТМБ пур карда шуда, тамоми вазифаҳо ва сарчашмаҳои маблағгузори дар бар мегирад. «Дархости ҷамъбасти буҷетии Гирандаи маблағҳои буҷетӣ» аз ҷониби ҳар як ГМБ пур карда шуда, тамоми хароҷотҳо оид ба вазифаҳо ва сарчашмаҳои маблағгузори дар бар мегирад.

Дар мавриди пур кардани моддаҳои хароҷотии пешниҳодгардида, зарур аст, ки тавзеҳоти зерин ба инобат гирифта шаванд.

211 Музди меҳнат: ташкилотҳои буҷети Шакли 3-ро оид ба мансабҳое, ки тибқи қонунгузори амалкунанда ва меъёрҳои тарифии аз ҷониби Ҳукумат тасдиқгардида, пур менамоянд.

212 Пардохтҳои корфармоён ба фонди суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа бояд дар ҳаҷми 25 фоиз аз музди меҳнат ҳисоб карда шаванд.



213 Харочотҳо барои маводу суخت ва равғанӣ (бензин, дизел, гази табиӣ ва моеъ, равған ва ғ.) барои нақлиётҳои автомобилӣ, боркашӣ, ва дигар намуд (заминӣ, осмонӣ ва обӣ) тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 2001, №437 ва бо дарназардошти қарзҳои дебиторӣ ба нақша гирифта шаванд.

217, 218 Дар мавриди банақшагирии харочотҳо, тибқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ, дар қисми моддаҳои пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ (барқ, алоқа, гармдиҳӣ, об, партовҳо ва ғ.) бояд тарифҳои аз ҷониби мақомоти ваколатдор муқарраргардида, бо дарназардошти қарзҳои дебиторӣ ба ҳисоб гирифта шаванд.

222 Харочоти амалиётӣ: Пардохти музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасони мақомоти идораи давлатӣ ва муассисаҳои буҷетӣ, тибқи басти вазифаҳо. Пардохтҳои корфармоён ба фонди суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа бояд дар ҳаҷми 25 фоиз аз музди меҳнат ҳисоб карда шаванд.

241 Субсидияҳо: Ташкилотҳои буҷетӣ бояд стратегияи Ҳукумати оид ба субсидияҳоро пайгирӣ намоянд. Субсидияҳо бо розигии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуда, бояд дар буҷет дар доираи ҳаҷми маблағчудокунии мувофиқшуда, бо пешниҳод намудани асоснокӣ, бо нархҳои, ки бо мақомоти зиддиинҳисорӣ мувофиқа шудааст, дохил карда шаванд.

272 Трасфертҳо: Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми трасфертҳо ва гурӯҳи аҳолие, ки гирандаи трасфертҳо мебошанд, муайян менамояд. Трасфертҳо бояд дар буҷет дар доираи ҳаҷми маблағчудокунии мувофиқшуда дар асоси меъёр ва талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дохил карда шаванд.

281 Сармоягузориҳои марказонидашуда: ташкилотҳои буҷетӣ бояд танҳо лоиҳаҳои, ки дар БСД дохиланд, новобаста аз сарчашмаи маблағгузорӣ (дохилӣ ё берунӣ) ва маблағгузориҳои онҳо тасдиқ карда шудааст, ворид намоянд.

28 Хариди таҷҳизот ва автомашинаҳо: ташкилотҳои буҷетӣ бояд меъёрҳои тасдиқгардидаро нагузаранд. Дар ҳолати ивази таҷҳизоти кӯҳна, амортизатсияи меъёрҳои тасдиқгардида бояд ба инобат гирифта шаванд.

Харочоти мақомотҳои ҳокимияти маҳаллӣ барои сохтмони асосӣ аз сармоягузориҳои марказонидашудаи дар аввал ҷудошуда зиёд мебошад: Мақомотҳои ҳокимияти маҳаллӣ харочотҳои асосии худро барои ҳамоҳангсозӣ ва оmodасозии БСД-и миллӣ нишон медиҳанд. Бояд тамоми талаботҳои зарурӣ дар мавриди интиҳоби барномаҳои сармояи асосӣ ба инобат гирифта шаванд.





## Шакли 2. Тавсифи лоиҳаи Барномаи сармоягузориҳои давлатӣ

<b>Номгӯи Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ</b>					
<b>Номгӯи Лоиҳа дар бораи No. Созишномаи қарзӣ</b>					
<b>Тавсифи лоиҳа</b>					
<p><i>Дар қисми «Тавсифи лоиҳа» пешниҳоди қўтоҳи тавсифи лоиҳа зарур аст. Талабот ва афзалият дар соҳаро, ки дастрасии онҳо дар натиҷаи татбиқи лоиҳаи мазкур дар назар аст, тавсиф дода шавад.</i></p>					
<b>Компонентҳои лоиҳа (бо тақсимот ба ноҳияҳо ва объектҳо ва нишондоди маблағ)</b>					
	<b>Буҷети тасдиқшуда 2016</b>	<b>Буҷети аниқшуда 2016</b>	<b>Дархост 2017</b>	<b>Дурнамо 2018</b>	<b>Дурнамо 2019</b>
Компоненти 1					
Компоненти 2					
.....					

## Шакли 2.1 Шакли чамъбастии лоиҳаҳои сармоягузори давлатӣ

Соҳа/ Номи лоиҳа	Рамз и лоиҳа	Санаи сарша вӣ ва итмом	Харочот и умумии маблаг- гузори асосии лоиҳа*	Ичр о бо % **	Буҷети тасдиқ- шудан соли 2016	Ҳамаги харочоти асос (ҳамаи сарчашмаҳо)*			Буҷети давлатӣ*			Сармоягузори беруна						Маблагҳои ғайрибуҷети*			Харочоти ҷорӣ зарури аз ҳисоби Буҷети давлати ***			Сарчаш -маи сармоя- гузори беруна	Мақом и лоиҳа
												Қарз			Грант										
						2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6 (9+1 2+1 5+1 8)	7 (10+ 13+ 16+ 19)	8 (11+ 14+ 17+ 20)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Ҳамаги дар соҳа																									
Лоиҳаи 1																									
Лоиҳаи 2																									
Лоиҳаи 3																									
...																									

Бо ҳазор сомонӣ

\*харочоти ҷориро ба инобат намегирад

\*\*Иҷрои воқеии молиявии лоиҳа ба 01/01/2016 (нисбати буҷети умумии лоиҳа).

\*\*\*Бо назардошти харочоти дигар ба истиснои сармоягузори асосӣ, ки дар буҷет барои истифода ва нигоҳдории дорониҳои аз ҳисоби сармоягузори ба даст оварда шудаанд, ҷудо шудааст. Харочоти ҷорӣ дахлдор инчунин бояд дар дархостҳои буҷетии вазоратҳо ворид карда шаванд.

**Шакли 2.2 Шакли ҷамъбастии лоиҳаҳои сармоягузори асосии марказонидашуда  
(барои пур намудани вазоратҳо ва ТАМБ)**

Соҳа/номи лоиҳа	Рамзи лоиҳа	Санаи оғоз ва итмом	ҳамаги харочоти сармоягузори асосии лоиҳа *	Иҷро бо %**	Бучети тасдиқшудаи соли 2016	ҳамаги харочоти асоси (ҳамаи сарчашмаҳо)*			Бучети давлати*			Маблагҳои ғайрибучети*			Харочоти ҷорӣ зарурӣ аз ҳисоби Бучети давлатӣ ***			Мақоми лоиҳа
						2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
	1	2	3	4	5	6 (9+12)	7 (10+13)	8 (11+14)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Соҳаи 1																		
<i>Ҳамаги дар соҳа</i>																		
Лоиҳаи 1																		
Лоиҳаи 2																		
Лоиҳаи 3																		
...																		

*Бо ҳазор сомонӣ*

\*харочоти ҷориро ба инобат намегирад

\*\*Иҷрои воқеии молиявии лоиҳа ба 01/01/2016 (нисбати бучети умумии лоиҳа).

\*\*\*Бо назардошти харочоти дигар ба истиснои сармоягузори асосии, ки дар бучет барои истифода ва нигоҳдории дороиҳои аз ҳисоби сармоягузори ба даст оварда шудаанд, ҷудо шудааст. Харочоти ҷорӣ дахлдор инчунин бояд дар дархостҳои бучетии вазоратҳо ворид карда шаванд.

**Шакли 2.3: Маълумоти мушаххас оид ба лоиҳаи/объекти алоҳида (СД ва САМ)**

**(Барои пур намудани вазоратҳо, МТЛ ва ГТЛ )**

**Қисми 1. Маълумоти умумии лоиҳа**

Номи лоиҳа					
Мақоми лоиҳа*					
Сарчашмаи маблағгузори лоиҳа					
санаи оғоз ва охири лоиҳа					
Соҳа					
Рақами Созишномаи карзи (барои СД)**					
муассисае, ки татбиқ менамояд					
Гуруҳбандиимаъмурии бучет					
ТАМБ					
ТМБ					
ГМБ					
Гуруҳбандии вазифавии бучет					
сатҳи 1 ГВБ (соҳа)					
сатҳи 2 ГВБ (зерсоҳа)					
сатҳи 3 ГВБ (вазифа)					
Гуруҳбандии ҷойгиршавии (территория) бучет					
Минтакаи татбиқи лоиҳа					
Хадафи лоиҳа					
Мақсадҳо ва тавсифи лоиҳа					
сарчашмаи маблағгузори беруни (барои СД)					
Компонентҳои лоиҳа /объект	Бучети тасдиқшудаи соли 2016	Бучети аниқшудаи соли 2016	Дархости бучетии соли 2017	Дурнамои соли 2018	Дурнамои соли 2019
Компоненти 1					
Компоненти 2					
Компоненти 3					
Компоненти 4					

\* Кодгузори ва критерияҳо барои муайян намудани мақом дар ҷадвали А нишон додааст

\*\* № созишномаҳои қарзӣ барои лоиҳаҳо, ки аз ҳисоби манбаҳои хориҷӣ амалӣ карда мешаванд, № ягонаи ҳар як объект

Қисми 2. Индикаторҳои молиявии лоиҳа

Бо ҳазор сомонӣ	Хароҷот и умумии лоиҳа*	Бучети тасдиқшуда барои соли 2016	Ҷамағӣ*			Бучети давлатӣ			Маблағгузори беруна						Маблағҳои гайрибучетӣ			Санаи огоз ва охири лоиҳа	Хароҷоти ҷорӣ зарурӣ аз ҳисоби Бучети давлатӣ **		
									Қарзҳо			Грантҳо							2017	2018	2019
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		18	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Ҷамағӣ барои лоиҳа																					
<b>Компоненти 1 лоиҳа</b>																					
1. Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳ ои андозӣ																					
2. Хариди мол ва хизматрасониҳо																					
3. Хароҷоти пардохти ғоизҳо																					
4. Субсидияҳо ва дигар трансфертҳои ҷорӣ																					
5. Хариди сармояи асосӣ																					
6. Хариди мол, замин ва дигар дориҳои молиявӣ барои таъсиси захираҳо																					
7. Трансфертҳои асосӣ																					
8. Қарздиҳии берунӣ (ба хориҷа), ба истисноии маблағи пардохт																					
<b>Компоненти 2 лоиҳа</b>																					





**Қисми 3. Индикаторҳои ғайримолиявӣ лоиҳа/объект\***

	Барои буҷети тасдиқшудаи соли 2016	накша		
		2017	2018	2019
	1	2	3	4
компоненти 1**				
<i>Натиҷаи ниҳоии 1</i>				
<i>Натиҷаи мустақими 1</i>				
<i>Натиҷаи мустақими 2</i>				
Компоненти 2				
<i>Натиҷаи ниҳоии 2</i>				
<i>Натиҷаи мустақими 1</i>				
<i>Натиҷаи мустақими 2</i>				
Компоненти 3				
<i>Натиҷаи ниҳоии 3</i>				
<i>Натиҷаи мустақими ....</i>				

\*Индикаторҳои ғайримолиявӣ бояд ҳисобшаванда (ченшаванда) буда, дорои нишондиҳанда ва мақсад бошанд.

\*\*Нишондодҳои натиҷавии лоиҳа мумкин аст дар сатҳи умумии лоиҳа дарҷ карда шавад, бе тақсимот ба компонентҳо (вобаста ба ҳуди лоиҳа).

**Меъёрҳои муайянкунандаи мақоми лоиҳа**

Мақоми лоиҳа бояд ба яке аз нишондодҳои зеристода\*, ки иҷроиши воқеии онро инъикос мекунад, мувофиқат намояд. Дар ҳолати истисноӣ мумкин аст зиёда аз як варианти нишондиҳандаҳои пешрафтро интихоб карда мумкин аст (танҳо дар ҳолати истисно):

Рамзи мақоми лоиҳа	Мақоми лоиҳа/пешрафт	Тавзеҳ
S1	<i>Нақшаи воқеии лоиҳа ба охир расидааст</i>	Нақшаи воқеии лоиҳа одатан дар аввали татбиқи лоиҳа/сол, бо мақсади таъмин намудани иҷрои тадбирҳои банақшагирифташуда, истифода бурда мешавад. Нақша кореро дар бар мегирад, ки бояд дар ҳар семоҳаи соли молиявии қорӣ ва давраи миёнамуҳлат бояд иҷро карда шавад. Иҷрои кор бо фоиз нишон дода мешавад. Ҳиссаи чашмдошти иҷрои кор дар асоси афзоиш бояд нишон дода шавад.
S2	<i>Таҳлили татбиқшавӣ (ва/ё ТХФ) оғоз ёфтааст</i>	Барои лоиҳаҳои азим истифода бурда мешавад, дар ҳолати вучуд доштани зарурати таҳлили татбиқшавӣ ва ё таҳлили хароҷот ва фоида, бо мақсади арзёбии имкониятҳои татбиқ, хароҷот ва фоиданокии он барои ҷомеа ва кишвар.
S3	<i>Таҳлили татбиқшавӣ (ва/ё ТХФ) ба анҷом расидааст</i>	Танҳо дар ҳолати ба анҷом расидани таҳлили татбиқшавӣ ва ё таҳлили хароҷот ва фоида ба инobat гирифта мешавад.
S4	<i>Иҷозати банақшагири гирифта шудааст</i>	Омили мазкурро барои объектҳои сохтмонӣ истифода бурдан лозим аст. Дар ин ҳолат нишон дода мешавад, ки муассисаи ваколатдор (масалан ҳукумати маҳаллӣ) сохтмони объекти мазкурро дастгирӣ намудааст.
S5	<i>Спетсификатсияҳо (арзёбии техникӣ) ба анҷом расонида шудааст</i>	Агар мушаххсоти лоиҳа таҳия ва бо ташкилоти татбиқкунандаю тарафҳои манфитадор мувофиқа шуда бошад, нишондоди мазкур истифода бурда мешавад.
S6	<i>Озмунӣ харид (тендер) эълон шудааст</i>	Варианти мазкур дарҷ карда мешавад, агар ҷараёни харид оғоз шуда бошад
S7	<i>Оғози харид (тендер)</i>	Ин вариант дарҷ мегардад, агар озмунӣ харид ба лоиҳаи алоҳида оғоз гардида то ба арзёбии дархостҳо қайд шуда бошад.
S8	<i>Пудратчи асосӣ интихоб шудааст</i>	Ин вариант дар ҳолате, ки дархостҳо арзёбӣ гаштаанд ва пудратчи интихоб шудааст, вале то давраи ба имзо расонидани шартнома.
S9	<i>Созишнома (шартнома) имзо шудааст</i>	Ин вариант дар ҳолате, ки раванди хариди корҳо ва хизматрасониҳо ба охир расидааст ва шартнома бо пудратчи интихобшуда ба имзо расонида шудааст. Якбора уҳдадорӣ онд ба созишномаи асосӣ бояд ба низоми хазинадорӣ бояд ворид карда шавад.

### Шакли 3. Дархости буҷетӣ

(сомонӣ)

№	Номгӯӣ	Мазмун	Рамз
1	ТАМБ		
2	ТМБ		
3	ГМБ		
4	Соҳа		
5	ГВБ		
6	Сарчашмаи маблағгузорӣ		
7	Шакли ДБ		

Моддаҳои хароҷоти ГИБ		Буҷети тасдиқшуда 2016	Буҷети аниқшуда 2016	Дархости буҷетӣ 2017	Дурнамо 2018	Дурнамо 2019
<b>2.1.</b>	<b>Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ</b>					
<b>2.1.1.</b>	<b>Пардохти музди меҳнати кормандон</b>					
2.1.1.1.	Музди меҳнат					
<b>2.1.2.</b>	<b>Маблағчудокуниҳои андозӣ</b>					
2.1.2.1.	Пардохтҳо/маблағчудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ					
2.1.2.2.	Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо					
<b>2.2.</b>	<b>Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо</b>					
<b>2.2.1.</b>	<b>Хариди мол ва хизматрасониҳо</b>					
2.2.1.1.	Захираҳои моддию молӣ					
2.2.1.2.	Хариди молҳои техникӣ					
2.2.1.3.	Маводи суخت ва равшанҳои молиданӣ					
2.2.1.4.	Хароҷоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир					
2.2.1.5.	Таъмири ҷорӣ					
2.2.1.6.	Пардохти хизматрасонии мутахассисон					
2.2.1.7.	Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ					
2.2.1.8.	Пардохт барои хизматрасонии алоқа					
2.2.1.9.	Дигар молу хизматрасониҳо, ки ба категорияҳои дигар дохил нагардидаанд.					
2.2.2.1.	Пардохти музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасони мақомоти идораи давлатӣ ва муассисаҳои буҷетӣ					
2.2.2.2.	Пардохтҳо, маблағчудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ”					
<b>2.3.</b>	<b>Хароҷоти пардохти фоизҳо</b>					
<b>2.3.1.</b>	<b>Фоизҳо</b>					
2.3.1.1.	Фоизҳо ба нерезидентҳо					
2.3.1.2.	Ба резидентон ба истиснои баҳши идораи давлатӣ					
2.3.1.3.	Фоизҳо ба воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ					
<b>2.4.</b>	<b>Хароҷоти пардохти кӯмакпулиҳо (Субсидияҳо)</b>					
<b>2.4.1.</b>	<b>Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ</b>					

2.4.1.1.	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ				
2.4.1.2.	Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ				
<b>2.5.</b>	<b>Хароҷот барои ҷудокунии грантҳо</b>				
<b>2.5.1.</b>	<b>Грантҳо</b>				
2.5.1.1.	Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ				
2.5.1.2.	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (ҷорӣ)				
2.5.1.3.	Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)				
2.5.1.4.	Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (ҷорӣ)				
2.5.1.5.	Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (асосӣ)				
<b>2.6.</b>	<b>Хароҷот барои кӯмакпулиҳои оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кӯмакҳо</b>				
<b>2.6.1.</b>	<b>Кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ</b>				
2.6.1.1.	Кӯмакпулиҳои оид ба таъминоти иҷтимоӣ				
2.6.1.2.	Кӯмакпулиҳои оид ба кӯмаки иҷтимоӣ				
<b>2.7.</b>	<b>Дигар хароҷотҳо</b>				
<b>2.7.1.</b>	<b>Хароҷоти марбут ба моликият ба истиснои фоидаҳо</b>				
2.7.1.1.	Хароҷоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони биманомаҳо вогузоршуда				
2.7.1.2.	Хароҷот ба даромади солиёна (рента)				
2.7.1.3.	Хароҷот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот				
2.7.1.4.	Хароҷотҳои ба дигар зерқисмҳои 2.7.1. шомилнашуда				
<b>2.7.2.</b>	<b>Дигар хароҷоти гуногун</b>				
2.7.2.1.	Идропулиҳо				
2.7.2.2.	Нафақаҳо				
2.7.2.3.	Чубронпулиҳои барои ҳурукворӣ				
2.7.2.4.	Чубронпулиҳои барои дигар молҳо				
2.7.2.5.	Пардохти ҷаримаҳо ва фоидаҳо				
2.7.2.6.	Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайриичоратӣ				
2.7.2.7.	Чубронпулиҳои яқвақтаина				
2.7.2.8.	Трансфертҳои ба дигар гурӯҳи шомилнашуда				
2.7.2.9.	Маблағҷудокуниҳои аз даромадҳои оид ба маблағҳои махсус				
<b>2.7.3.</b>	<b>Хароҷот барои мақсадҳои асосӣ</b>				
2.7.3.1.	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ				
2.7.3.2.	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии молиявӣ				
2.7.3.3.	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ				
2.7.3.4.	Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ				
2.7.3.5.	Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳи шомилнашудаанд				
<b>2.8.</b>	<b>Амалиётҳо бо дорониҳо ва ӯҳдадорониҳо</b>				
<b>2.8.1.</b>	<b>Амалиётҳо бо дорониҳои ғайримолияви</b>				
2.8.1.1.	Биноҳо ва иншоотҳо (манзилҳои истиқоматӣ)				

2.8.1.2.	Биноҳо ва иншоотҳо (манзилҳои ғайриистиқоматӣ)					
2.8.1.3.	Биноҳо ва иншоотҳо (дигар иншоотҳо)					
2.8.1.4.	Мошинҳо ва таҷҳизот					
2.8.1.5.	Фондҳои асосии ғайримоддӣ					
2.8.1.6.	Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ					
2.8.1.7.	Дороиҳои ғайриистеҳсоли					
<b>2.8.2.</b>	<b>Хариди дороиҳои молиявии дохилӣ</b>					
2.8.2.1.	Зиёдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо					
2.8.2.2.	Қарздиҳӣ ва хариди саҳмияҳо					
<b>2.8.3.</b>	<b>Хариди дороиҳои молиявии берунӣ</b>					
	<b>Ҷамағӣ</b>					
<b>Нишондиҳандаҳои ғайримолиявӣ</b>						
	<i>Номгуӣи нишондиҳандаҳо</i>	<i>2016 (нақша)</i>	<i>2016 (аниқ)</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
	<i>Нишондиҳандаи 1</i>					
	<i>Нишондиҳандаи 2</i>					
	<i>Нишондиҳандаи 3</i>					
	<i>Нишондиҳандаи .....</i>					

**Сана:**

**Имзои роҳбар:**

## Замимаи 4: Сохтори нақшаи стратегии хароҷот (НСХ)

Вазорат	
Соҳа	

### Қисми 1. Тавсифи Нақшаи стратегии бучетӣ (на зиёда аз 10 саҳ.)

**Ҳолати кунунӣ ва мушкилоти асосии соҳа**

**Стратегияи соҳа, ҳадафҳои асосӣ ва вазифаҳои стратегӣ барои солҳои 2017-2019**

*Шарҳи иқтибосҳои стратегӣ*

**Асоси ҳуқуқӣ ва самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳа**

*Шарҳи асосҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ, ки заминагузори таҳияи бучет мебошанд*

## **Қисми 2. Пешниҳод индикаторҳои асоси мутобиқи вазифаҳо**

*Эзоҳ: Вазоратҳо бояд гуруҳбандии вазифавии буҷетиро истифода баранд.*

Тавсифи натиҷаҳои муҳимтарини ҷашмдошт дар давраи миёнамуҳлат

	2016г. (маълумоти тасдиқшуда)	2016 г. (маълумоти аниқшуда)	Лоиха 2017г.	Дурнамо	
				2018г.	2019г.
<b>ГВБ сатҳи II:</b>					
Натиҷаи нишондиҳандаи 1					
Натиҷаи нишондиҳандаи 2					
Натиҷаи нишондиҳандаи 3					
<b>ГВБ сатҳи II:</b>					
Натиҷаи нишондиҳандаи 5					
Натиҷаи нишондиҳандаи 6					
Натиҷаи нишондиҳандаи 7					
<b>ГВБ сатҳи II:</b>					
Натиҷаи нишондиҳандаи 8					
Натиҷаи нишондиҳандаи 9					
Натиҷаи нишондиҳандаи 10					



**Қисми 3. Тақсимоти буҷети соҳа ба зерсоҳа ва вазифаҳо**

*Тақсимоти хароҷот ба сатҳҳои гурӯҳбандии вазифавии буҷет (ГВБ)*

*Эзоҳ: Ҷадвали мазкур аз ҷониби ҳамаи вазоратҳо дар ҳамаи соҳаҳои истифода мешавад*

*Ҳамаи ҳисобҳо бо ҳазор сомонӣ*

	Буҷети тасдиқшудаи 2016	Буҷети аниқшудаи 2016	Дурнамои хароҷот		
			Соли 2017	Соли 2018	Соли 2019
<b>Ҳамагӣ ГВБ II ....</b>					
ГВБ сатҳи III .....					
ГВБ сатҳи III .....					
ГВБ сатҳи III .....					
<i>Агар лозим бошад сатр илова намоед</i>					
<b>Ҳамагӣ ГВБ II ....</b>					
ГВБ сатҳи III .....					
ГВБ сатҳи III .....					
ГВБ сатҳи III .....					
<i>Агар лозим бошад сатр илова намоед</i>					
<b>Ҳамагӣ ГВБ II ....</b>					
ГВБ сатҳи III .....					
ГВБ сатҳи III .....					
ГВБ сатҳи III .....					
<i>Агар лозим бошад сатр илова намоед</i>					
<b>Ҳамагӣ</b>					

**Қисми 4. Пешниҳоди ГВБ сатҳи II ва натиҷаҳои ҷашмдошт**

Эзоҳ: Вазоратҳои ҷадвали мазкурро барои ҳар як гуруҳи вазифавӣ (сатҳи 3) омода менамоянд.

<b>Зерсоҳа ва вазифа</b>	

<b>ТАМБ, ТМБ, ГМБ</b>	

<b>Тавсифи вазифа</b>	

<b>Стратегияи вазифаи мазкур</b>	

<b>Доираи танзимкунанда барои вазифа</b>	

<b>Индикаторҳо барои вазифа</b>	<b>Тасдиқшуда 2016</b>	<b>Аниқшуда 2016</b>	<b>Лоиҳа 2017</b>	<b>Дурнамо</b>	
				<b>2018</b>	<b>2019</b>
индикатори 1					
индикатори 2					
индикатори 3					
<i>Агар лозим бошад сатр илова намоед</i>					

**Қисми 5. Дархост ва дурнамо мутобиқи моддаҳои асосии гуруҳбандии иқтисодии  
буҷет**

*Ҳазор сомонӣ*

рамз	Номгӯйи ГИБ	Буҷети тасдиқшудаи соли 2016	Буҷети аниқшуда соли 2016	Дархости буҷетии соли 2017	Дурнамо	
					2018	2019
2	Ҳамагӣ хароҷот					
2100	Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ					
2200	Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо					
2300	Хароҷоти пардохти ғоизҳо					
2400	Хароҷоти пардохти кумақпулиҳо (субсидии)					
2500	Хароҷот барои ҷудокунии грантҳо					
2600	Хароҷот барои кумақпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумақҳо					
2700	Дигар хароҷот					
2800	Амалиётҳо бо дороиҳо ва уҳдадорӣҳо					
<b>Тавзеҳот</b>						